

ВАРАҶАИ ИТТИЛОТӢ

Душанбе

17 март с. 2014

Бо дастгирии Иттиҳоди Аврупо IWPR оиди «Ҳамкориҳои ВАО ва ҳомиёни ҳуқуқи инсон» тренинги дурӯза гузаронид

Дар Душанбе Намояндагии «Институти инъикоси ҷанг ва сулҳ» (IWPR) дар Тоҷикистон тренинги дурӯза дар мавзӯи «Ҳамкориҳои ВАО ва ҳомиёни ҳуқуқи инсон» гузаронид.

Дар доираи ин тренинг 14 нафар аз журналистон ва намояндагони созмонҳои мудофеи ҳуқуқи инсонӣ шаҳри Душанбе барои пайдо кардани заминаҳои муштараки ҳамкорӣ ба хотири дифо аз ҳуқуқи инсон талош намуданд.

Иштирокчиёни тренинг дар шакли интерактив тарзи омода кардани мақолаҳо дар мавзӯҳои ҳуқуқи инсон ва нозуқиҳои ташкил намудани мусоҳиба бо қурбониёни нақзи ҳуқуқи инсонро омӯхта, инчунин бо ҷанбаҳои қонунии ороғани мусоҳиба бо поймолкунандагони ҳуқуқи инсон шинос шуданд.

Рухшона Олимова, Ҳамоҳангсози барномаҳои «Дастрасӣ ба иттилоот ва хизматрасонӣ»-и Институти «Ҷамъияти Кушода» – Бунёди Мадад дар Тоҷикистон ва директори «Маркази мустақили дифо аз ҳуқуқи инсон» Сергей Романов ба ҳайси тренер ба иштирокчиён дарс гуфтанд.

«Хеле тренинги муфид буд. Ман дар он бо бисёре аз ҳомиёни ҳуқуқи инсон ва дигар намояндагони созмонҳои ҷамъиятӣ шинос шудам. Ҳеҷ гумон намекардам, ки онҳо чунин корҳои наҷибро ба анҷом мерасонанд. Дар оянда ҳангоми таҳияи мақолаҳоям ман ҳатман аз таҷрибаи ин коршиносон истифода хоҳам кард», гуфт Нилуфар Каримова, муҳбири Оҷонсии Иттилоотии «Озодагон».

IWPR тасмим гирифтааст, ки чунин тренингҳоро дар оянда дар шаҳрҳои Хучанд, Хоруғ, Кӯлоб ва Қўрғонтеппа низ гузаронад.

Тренинг дар доираи лоиҳаи сесолаи «Тавонмандсозии ВАО ва фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ барои мусоидат ба ислоҳоти демократӣ дар Тоҷикистон» гузаронида шуд, ки он аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо дар доираи барномаҳои «Дастгоҳи Аврупо барои рушди демократия ва ҳуқуқи инсон» (EIDHR) дар якҷоягӣ бо Ҳукумати Норвегия ва «Ҳазинаи миллии рушди демократия» (NED) маблағгузорӣ мешавад.

Лоиҳаи мазкур барои ҳавасмандгардонии ҳамкорӣ байни фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ВАО-и мустақил равона гардидааст. Мақсади он баланд бардоштани имконоти ВАО-и мустақил барои гузарондани таҳқиқоти журналистӣ ва таҳияи мақолаҳои таҳлилий, ҳамчунин ҳавасмандгардонии муколламаи муассир байни ҳомиёни ҳуқуқи башар, ВАО ва намояндагони мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ба хотири ҳалли мушкилоти аввалиндараҷаи иҷтимоӣ-иқтисодии ҷомеа мебошад.



National Endowment for Democracy
Supporting freedom around the world

